

ХУЛОСАИ
ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.КОА-100 НАЗДИ
ДОНИШГОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САЙЁҲӢ ВА СОҲИБКОРИИ
ТОҶИКИСТОН

аз рӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм

Парвандаи аттестатсионӣ № ____
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 25.07.2026, №7

Барои сазовор донистани **Юсупов Умедҷон Сангихмадович**,
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмӣ номзади илмҳои
иқтисодӣ

Диссертатсия дар мавзӯи «Рушди таъминоти ташкилӣ-методиҳои аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси **5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит** дар асоси хулосаи мусбати комиссияи эксперти аз 20 майи соли 2026 аз ҷониби Шурои диссертатсионии 6D.КОА-100 назди Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон (Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734055, ш. Душанбе, х. Борбад, 48/5), ки тибқи фармоиши КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2025 таҳти №353/шд таъсис ёфтааст, ба ҳимоя қабул карда шудааст (суратмаҷлиси №6 аз 23 майи соли 2026).

Довталаби дараҷаи илмӣ – **Юсупов Умедҷон Сангихмадович** 4 августи соли 1989 таваллуд шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик.

Юсупов Умедҷон Сангихмадович соли 2007 ба Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) дохил шуда, онро соли 2012 аз рӯи ихтисоси молия ва қарз хатм намудааст. Солҳои 2016-2020 унвонҷӯи кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва андозбандии Донишгоҳи давлатии Данғара буд. Аз соли 2015 то инҷониб дар вазифаҳои ассистент, муаллими калон, мудири кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва андозбандӣ ва эдвайзер оид ба таълим дар факултети молия ва иқтисоди Донишгоҳи давлатии Данғара кор мекунад. Оиладор, соҳиби 4 фарзанд.

Диссертатсия дар кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва андозбандии Донишгоҳи давлатии Данғара дар солҳои 2019-2025 иҷро гардидааст.

Рохбари илмӣ:

- **Давлатзода Дилмурод Ашурбек** – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисоди молиявӣ ва фаъолияти биржавии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

- **Қодирова Гулмо Толибовна** – доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи менеҷменти Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- **Мирзоалиев Абдумалик Абдунабиевич** – номзоди илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.

(Муқарризони расмӣ тақризи мусбат пешниҳод намудаанд).

Муассисаи пешбар:

- **Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.**

Интихоби муқарризони расмӣ бо мавҷудияти салоҳият ва мавқеи устувори илмӣ онҳо дар доираи таҳқиқоти баҳши баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит, мавҷудияти интишороти илмӣ дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодихӣ ба аҳаммияти илмӣ назариявии диссертатсия, ҳамчунин бо ризоияти шахсии онҳо барои пешниҳоди тақриз асоснок карда шудааст.

Интихоби муассисаи пешбар бо он асоснок карда шудааст, ки Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар самти илми дахлдор муассисаи пешкадам ва шинохташуда буда, метавонад арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро муайян намояд.

Хулосаи мусбати муассисаи пешбар аз ҷониби коршинос – номзоди илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон **Тоҳирзода Рачабмох Сафар** таҳия гардида, дар ҷаласаи кушоди кафедраи мазкур муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протоколи №11 аз 23.06.2026 с.). Тақриз бо имзо ва муҳри ректори ДМТ, д.и.х., профессор Насриддинзода Э.С. тасдиқ гардидааст.

Дар хулоса қайд гардидааст, ки таҳқиқоти диссертатсионии Юсупов Умедҷон Сангӣмадович дар мавзӯи «Рушди таъминоти ташкилӣ-методиҳои аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ» қори илмӣ мукамал ва баанҷомрасида буда, дар он натиҷаҳои нави назариявӣ, методологӣ ва амалии аз ҷиҳати илмӣ асоснок ба даст оварда шудаанд. Дар диссертатсия методология ва амалияи тақмили аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ ба таври мантиқӣ таҳқиқ карда шудааст. Мубрамаи, навгонӣ, асоснокии муқаррароти асосии илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳо, инчунин аҳаммияти он барои илми иқтисодӣ ва амалияи пешбурди аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ гувоҳӣ медиҳад, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит аст.

НАТИҶАҲОИ НАШРИ ИЛМӢИ ДОВТАЛАБ

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия **13 кори илмӣ**, аз ҷумла **6 мақолаи илмӣ** дар маҷаллаҳои тақризшавандаи илмӣи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп намудааст:

а) Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА:

1. **Юсупов, У.С.** Рушди сайёҳӣ - омили асосии ҳалли мушкилоти иқтисодӣ [Матн] / У.С. Юсупов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар. – 2025. – №1/4(140). – С. 460-464. ISSN 2663-5534.
2. **Юсупов, У.С.** Нақши аудити дохилӣ дар таҳкими низомии назорати дохилӣ ва амнияти иқтисодии соҳаи сайёҳӣ [Матн] / У.С. Юсупов, Д.А. Давлатзода // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе. – 2025. – №3 (91). – С. 170-182. ISSN 2075-9584.
3. **Юсупов, У.С.** Баҳои самаранокии фаъолияти хадмоти аудити дохилӣ [Матн] / У.С. Юсупов, Д.А. Давлатзода // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – Душанбе. – 2025. – №2(57). – С. 109-113. ISSN 2308-054X.
4. **Юсупов, У.С.** Алоқамандии низомии назорати дохилӣ ва аудити дохилӣ [Матн] / У.С. Юсупов, С.Ф. Низомов // Паёми Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон. – Душанбе. – 2023. – №4/II(55). – С. 133-140. ISSN 2707-8000.
5. **Юсупов, У.С.** Мушкилот ва рушди аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / У.С. Юсупов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар. – 2021. – №1/4(92). – С. 123-127. ISSN 2663-5534.
6. **Юсупов, У.С.** Институциональные аспекты аудиторских услуг: теоретический анализ [Текст] / У.С. Юсупов, Г.М. Рахимов // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. – Бохтар. – 2020. – №1/3(77). – С. 140-147. ISSN 2663-5534.

б) Мақолаҳо ва маводҳо дар дигар нашрияҳо ва конференсияҳо:

7. **Юсупов, У.С.** Аудити фосилавӣ дар шароити истифодабарии технологияҳои рақамӣ: масоили гузариш [Матн] / У.С. Юсупов // Масоили мубрами иқтисодиёти миллӣ дар шароити рақамикунонӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявӣи илмӣ-назариявӣ (29 ноябри соли 2025, Донишгоҳи давлатии Данғара). – Душанбе, 2025. – С. 219-225.
8. **Юсупов, У.С.** Асосҳои институтсионалии таҳия ва баамалбарории сиёсати буҷети-андозӣ [Матн] / У.С. Юсупов // Молия ва нақши он дар

амалигардонии ҳадафи чоруми стратегӣ «Саноатикунонии босуръати кишвар»: маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ (5.12.2023, Коллеҷи техникии ДТТ). – Душанбе, 2023. – С. 229-235.

9. **Юсупов, У.С.** Проблемы правового регулирования аудиторской деятельности в Республике Таджикистан [Текст] / У.С. Юсупов, Г.М. Рахимов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции (21-23 мая 2022, г. Душанбе). – Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 110-122.

10. **Юсупов, У.С.** Қонунгузории андозӣ ҚТ ва маъмурикунонии он [Матн] / У.С. Юсупов, Ф.М. Муқимов // Низомӣ бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даври истиқлоли давлатӣ: ҳолат ва дурнамои рушди он: маҷмуаи маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ. – Душанбе: ПИТ «Молия», 2021. – С. 253-256.

11. **Юсупов, У.С.** Ҷанбаҳои назариявӣ гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ва аҳамияти он дар ҚТ [Матн] / У.С. Юсупов // Мафҳум, моҳият ва методологияи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон): маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ. – Душанбе: «Бачагон», 2021. – С. 219-222.

12. **Юсупов, У.С.** Зарубежный опыт аудита: проблемы адаптации [Текст] / Г.М. Рахимов, Б. Мансурзода, У.С. Юсупов // Материалы XXVIII международной научно-практической конференции «21 century: fundamental sciences today and technology XXVIII». – North Charleston, USA, 2021. – С. 164-183. ISSN 2308-054X.

13. **Юсупов, У.С.** Проблемы и перспективы развития рынка аудиторских услуг в условиях цифровой экономики [Текст] / У.С. Юсупов, Ю.С. Ахмадзода // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита: Материалы VII международной научно-практической конференции. – Душанбе: ТГУК, 2020. – С. 135-139.

ТАҚРИЗҲО БА АВТОРЕФЕРАТ

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои мусбати зерин ворид шуданд, ки дорои эродҳо мебошанд:

1. **Аз номи д.и.и., профессораи кафедраи бахисобгирии муҳосибӣ ва аудити Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур Шарифов З.Р.:**

○ **Эродҳо:** Ҳангоми пешниҳоди моделҳо ва механизмҳои тақмили аудити дохилӣ нишондиҳандаҳои миқдорӣ арзёбии самаранокӣ камтар инъикос ёфтаанд; баъзе ҷадвалҳо ва расмҳо хусусияти бештари тавсифӣ дошта, таҳлили амиқи илмӣ онҳо пурра пешниҳод нашудааст.

2. **Аз номи Куганов Н.К. – н.и.и., дотсент, мудири кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ:**

○ **Эродҳо:** Таҳлили муқоисавии таҷрибаи ширкатҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои пешрафта дар самти ташкили аудити дохилӣ метавонист васеътар пешниҳод гардад; арзёбии самаранокии модели пешниҳодшуда бо истифода аз ҳисобҳои иқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои мушаххаси молиявӣ тақвият наёфтааст.

3. **Аз номи Ҳукматов Д.Ҷ. – н.и.и., муаллими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон:**

○ **Эродҳо:** Муқоисаи муфассали таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи сайёҳӣ бо шароити Тоҷикистон пурра инъикос нагардидааст; ҷанбаҳои амалии татбиқи технологияҳои муосир (зеҳни сунъӣ, блокчейн ва Big Data) дар фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ ба таври муфассал қушода нашудаанд.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду камбудихо, муҳимияти ҷанбаҳои назариявӣ амалӣ ва навоварихои илмӣ муаллифро таъкид кардаанд.

ДАСТОВАРДҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБ

Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ натиҷаҳои зерин ба даст оварда шудаанд:

- **исбот карда шудааст:** муҳимияти самаранокии аудити дохилӣ барои рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ; моҳияти иқтисодӣ, вазифаҳо ва принципҳои асосии аудити дохилӣ ҳамчун унсурҳои муҳими низомии идоракунии ва механизми стратегияи пешгирӣ ва идоракунии хавфҳои молиявӣ идорӣ.

- **коркард карда шудааст:** модели концептуалӣ ва методологияи ташкили низомии аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ дар асоси равишҳои муосири идоракунии ва технологияҳои иттилоотӣ; модели иттилоотии дастгирии фаъолияти аудити дохилӣ бо мақсади автоматизатсияи равандҳои ҳисобдорӣ ва санҷишҳои аудиторӣ.

- **пешниҳод карда шудааст:** тақмили асосҳои назариявӣ ва методии аудити дохилӣ; мушаххассозии мафҳуми аудити дохилӣ дар шароити рақамикунории соҳаи сайёҳӣ ва усулҳои арзёбии самаранокии низомии назорати дохилӣ.

- **асоснок карда шудааст:** омилҳои асосии таъсиррасон (иқтисодӣ, институтсионалӣ, технологӣ ва касбӣ) ба сифати хизматрасониҳои аудиторӣ

ва самтҳои тақмили таъминоти ташкилӣ-методии аудити дохилӣ дар шароити ҳукумати электронӣ ва ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ.

- **муайян карда шудааст:** имкониятҳои мутобиқсозии таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва стандартҳои байналмилалии аудит ба шароити иқтисодиву институтсионалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади коҳиш додани хавфҳо ва тақаллуб дар ҳисоботҳои молиявӣ.

- **ошкор карда шудааст:** муҳиммияти истифодаи расмиёти таҳлилӣ, усулҳои таҳлили иқтисодӣ-математикӣ ва омилӣ барои муайянкунии номувофиқатиҳо ва хатогиҳо дар ҳисоботи молиявии ширкатҳои сайёҳӣ.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот: натиҷаҳо ва заминаҳои назариявии таҳқиқот ба рушди заминаҳои назариявии тақмили низоми аудити дохилӣ дар соҳаи сайёҳӣ мусоидат намуда, заминаҳои методологии пажӯҳишҳои илмиро дар самти баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит ғанӣ мегардонанд. Ин тадқиқот метавонад асоси назариявии рушди соҳаи муҳосибӣ ва аудиторӣ дар соҳаи сайёҳӣ таъмин намояд. Ҷанбаҳои назариявии коркардшуда ва тавсияҳои методологии пешниҳодшуда барои рушди пажӯҳишҳои илмӣ дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, назорати дохилӣ муфид хоҳанд буд.

Дар диссертатсия далелҳои илмию назариявие оварда шудаанд, ки фарзияи таҳқиқотро оид ба тақмили низоми аудити дохилӣ, истифодаи механизмҳои назорати дохилӣ, баланд бардоштани самаранокии назорати дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ, беҳтар шудани сифати хизматрасониҳои аудиторӣ имконпазир мегардонанд.

Аҳаммияти амалии натиҷаҳо: Тавсияҳои амалӣ барои тақмили механизми аудити дохилии ширкатҳои сайёҳӣ нигаронида шудаанд. Натиҷаҳо дар шӯъбаи аудити Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (санади татбиқ аз 11.06.2025 с., №37/2) ва дар раванди таълими Донишгоҳи давлатии Данғара (маълумотнома аз 03.12.2025 с., №379/3) татбиқ шудаанд.

- **пешниҳод карда шудааст,** тақмили заминаи меъёрӣ ва ҳукукии фаъолияти аудиторӣ ва назорати дохилӣ; истифодаи усулҳои пешниҳодгардидаи арзёбии низоми назорати дохилӣ ва нишондиҳандаҳои иқтисодию молиявӣ, истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва автоматизатсияи равандҳои ҳисобдорӣ ва аудити дохилӣ, ташкили барномаҳои мунтазами тақмили ихтисос ва омӯзиши касбии аудиторони дохилӣ дар асоси стандартҳои байналмилалӣ;

- **муайян карда шудааст:** баланд бардоштани сатҳи таҳассуси кадрҳои аудиторӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ ва истифодаи стандартҳои байналмилалӣ метавонад ба рушди бозори хизматрасониҳои аудиторӣ ва баланд гардидани сифати хизматрасониҳои молиявӣ мусоидат намояд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки онҳо ба таҳлили пурраи корҳои илмӣ олимони ватанию хориҷӣ дар мавзӯи таҳқиқшуда, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Концепсияи рушди соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъя менамоянд. Таҳқиқоти илмӣ ба самти корҳои илмӣ таҳқиқоти Донишгоҳи давлатии Данғара мувофиқ мебошад.

Маводи илмӣ соҳавӣ, маълумоти омории шахру ноҳияҳо ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи молиявии ширкатҳои сайёҳӣ, натиҷаи мусоҳибаҳои муаллиф истифода шуда, корбарии дурусти усулҳои муназзами ҳалли мушкилот дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит таъмин карда шудааст.

Хулоса ва тавсияҳо, ки дар асоси таҳлили илмӣ натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидаанд, ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мувофиқ мебошанд:

- **назарияи таҳқиқот** ба муқаррароти назариявӣ ва методологии соҳаи ғуноғуни илмӣ иқтисод ва олимони ватанию хориҷӣ дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит асос ёфтааст;

- **ғояи таҳқиқот** ба Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, таҳлили амиқи назарияҳо ва муқаррароти баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ, маводи конференсияҳо ва интишороти илмӣ муҳаққиқони ватанию хориҷӣ таъя мекунад;

- барои **тасдиқи фарзия** ва хулосаҳо маълумоти оморӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва коркарди заминаҳои назариявӣ методӣ ва пешниҳоди тавсияҳои амалӣ барои тақмили низоми аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ истифода шудаанд.

- **муайян карда шуд, ки** натиҷаҳои миқдорӣ ва сифатии таҳқиқот тавассути манбаъҳои муътамади назариявӣ ва амалӣ таъйид шуда, истинод ба адабиёти иқтибосгардида бо риояи муқаррароти мавҷуда сурат гирифтааст. Диссертатсия ва автореферат аз санҷиши асолати илмӣ гузашта, маълумотнома аз барномаи «Антиплагиат» сароҳатан сатҳи онро 85,35% ва 90,58% нишон додааст.

Хулоса ва тавсияҳо ба таҳлили илмӣ натиҷаҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тавсеаи назария ва амалияи аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ ифода ёфта, чунин ҷанбаҳои асосиро, ки аз ҷониби ҳуди муаллиф анҷом дода шудаанд, дар бар мегирад:

- омӯзишу таҳлил, ҷамъбасту банизомдарорӣ, аниқ ва пурра кардани равишҳои назариявӣю методӣ ва амалии ташкил ва пешбурди аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ;

- пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили таъминоти ташкилӣ ва методии пешбурди аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ.

- дар асоси ҷамъбасткунӣ ва таҳлили маводи таҳқиқӣ технологияи гузаронидани санҷишҳои аудиторӣ ва баландбардории сифати чунин хизматрасониҳо таҳия карда шудааст.

Ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташудаи таҳқиқот дар тамоми зинаҳои таҳқиқот, аз ҷумла интиҳоби мавзӯ, асосноккунии мубрамаи ва аҳаммияти он барои илми муҳосибии муосир, муқаррар кардани мақсад ва иҷрои вазифаҳои он бо иштироки бевоситаи муаллиф анҷом дода шудаанд.

Муқаррароти асосии диссертатсия дар 13 адад кори илмӣ инъикос ёфтааст, аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда ба нашр расонида шудаанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар шакли гузоришҳои илмӣ ва тавсияҳои амалӣ пешкаш гардида, дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, ки тули солҳои 2018-2025 баргузор гардидаанд, аз тарафи муаллиф маъруза гардида, баҳои мусбат гирифтаанд. Муқаррароти назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот дар раванди таълими зинаи бакалавриат ва магистратура дар Донишгоҳи давлатии Данғара аз ҷанбаҳои «Аудити дохилӣ», «Асосҳои аудит», «Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит дар ташкилотҳои тижоратӣ», «Стандартҳои байналмилалӣ аудит» ва ғайра истифода шудааст (маълумотнома-санади татбиқ мавҷуд аст).

Шурои диссертатсионӣ ба хулоса омад, ки таҳқиқоти диссертатсионии Юсупов Умедҷон Сангиҳмадович дар мавзӯи «Рушди таъминоти ташкилӣ-методии аудити дохилӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит кори мустақилона анҷомшудаи илмӣ маҳсуб ёфта, дорои мубрамаи, навиҳои илмӣ ва аҳаммияти назариявӣю амалӣ мебошад ва дар таҳкими асосҳои назариявӣю методии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит саҳм гузошта, имкон медиҳад, ки масоили ҳалталаби соҳа ҳаллу ҷарданд.

Тамоми зинаҳои таҳқиқот, аз ҷумла интиҳоби мавзӯ, асосноккунии мубрамият, иҷрои вазифаҳо, таҳлилу ҷамъбасти маводҳо ва таҳияи

технологияи санчишҳои аудиторӣ бевосита аз ҷониби муаллиф анҷом дода шудаанд.

Шурои диссертатсионӣ ба хулоса омад, ки диссертатсияи Юсупов Умедҷон Сангихмадович кори мустақилонаи илмӣ маҳсуб ёфта, ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилаи ҷавобгӯ мебошад.

Дар маҷлиси шурои диссертатсионӣ аз 25 июли соли 2026 қарори сазовор донишманди Юсупов Умедҷон Сангихмадович ба дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар маҷлиси шурои диссертатсионӣ аз 16 нафар аъзои шуро 12 нафар иштирок доштанд (2 нафар онлайн), аз ҷумла докторони илм оид ба ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда – 3 нафар.

Овоз доданд: тарафдор – 12 нафар, муқобил - нест, бюллетени безътибор - нест.

**Муовини раиси шурои диссертатсионӣ,
д.и.и., дотсент**

Раҳимов С.Х.

**Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ,
доктори фалсафа (PhD)**

Сайфиддинзода С.С.



25 июли соли 2026